

МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ

Ҳамкасбони мӯҳтарам!

Раёсати МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ҳамаи донишҷӯён ва олимони ҷавонро (то 35-сола) барои иштирок дар XV-умин конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалии олимони ҷавон ва донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино бо иштироки намояндагони хориҷӣ дар мавзӯи: «**Проблемаҳои муосир ва самтҳои пешомадноки рушди инноватсионии илм**», бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро (2019-2021), ки 24-уми апрели соли 2020 дар ш. Душанбе (Ҷумҳурии Тоҷикистон) баргузор мегардад даъват менамояд.

Тарзи иштирок

1. Танҳо нашри фишурдаҳо
2. Нашри фишурдаҳо ва маърузаи шифоҳӣ
3. Нашри фишурда ва маърузаи деворӣ

Дар конференсия маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ қабул карда мешаванд.

Конференсия дар ҷаласаҳои сексионӣ доир ба чунин самтҳо сурат мегирад:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Терапия | 5. Тибби оилавӣ |
| 2. Ҷарроҳӣ | 6. Тибби назариявӣ |
| 3. Педиатрия | 7. Фарматсия |
| 4. Стоматология | 8. Физика, химия, биология |
| | 9. Фалсафа ва филология |

Талабот ва тартиби иштирок дар конференсия

1. Барои иштирок дар конференсия фишурдаҳо мувофиқи талабот таҳия кунед (**Замимаи 1**). Нусхаи ҷопие, ки роҳбари илмӣ имзо кардааст ва пас аз санҷиши кафедраи забони русӣ бояд то **10 март** соли **2020** ба Шӯъбаи илм ва инноватсия ба нишони зерин пешниҳод карда шаванд: ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 139, х. 214, рӯзҳои душанбе - ҷумъа аз соати 13:30 то 17:00.

2. Шакли электронии фишурда бояд мувофиқи ному насаби муаллифи яқум нигоҳ дошта (масалан, Каримов А.А. _ тезис.doc) ва дар шакли муайяни файл тартиб дода шуда, ба e-mail conference@tajmedun.tj раван карда шавад. Инчунин, қайди тарзи иштирок (бо маъруза ё нашри мавод) дар конференсия ҳатмист.

3. Миқдори муаллифон на зиёда аз **3 нафар**. Шакли иштирок (**1, 2, 3**). Дархост барои маъруза дар доҳили фишурдаҳо нишон дода шавад.

4. Ба конференсия маводҳои қабул карда мешаванд, ки қаблан нашр нашудаанд. Ҳайати таҳририя маводҳои конференсияро дар шакли маҷмӯа нашр менамояд. Фишурдаҳои, ки ба талаботҳои муқаррар шуда ҷавобгӯй нестанд, нашр карда намешаванд.

5. Баъди анҷоми конференсия маҷмӯаи маводҳои он нашр мегардад.

6. Варақаи бақайдгирии иштирокчиرو пур кунед (**Замимаи 2**).

Талабот ба таҳияи фишурдаҳо (Замимаи 1)

Ҳатмист! Маводҳо бояд бо тарзи «муқаррарӣ», тариқи **MS WORD – 1997-2003, 2007** таҳия шуда бошанд. Ҳаҷми мавод на зиёда аз як саҳифа, ҳуруф Times New Roman, андозаи ҳарфҳо 12, фосилаи байни сатрҳо 1,5; (барои ҳамаи ҳуҷҷатҳо) фосилаҳои тарафҳо 2 см. Истифодаи суратҳои ранга ва ҷадвалҳо дар матн манъ аст. Роҳбари илмӣ ба қатори муаллифон дохил намешавад. Дар фишурда бояд мақсад, мавод ва усулҳои таҳқиқот, натиҷа ва хулосаҳои он оварда шаванд.

Талабот барои маърӯзаҳои деворӣ

Андозаҳои овезаи деворӣ: Тарҳ А1, чопи матн – китобӣ (841 x 594 мм). Дар қисмати болоӣ номи мақола, ки бо ҳуруфи ростхат ҳуруфчинӣ шудааст, (андозаи ҳарфҳо на камтар аз 48). Дар сатри поёнӣ ному насаби муаллифон, роҳбари илмӣ, номи муассиса, дар кучо тадқиқот гузаронида шудааст (андозаи ҳарфҳо на камтар аз 36). Матни асосии маърӯза бо ҳуруфҳои ростхата (андозаи ҳарфҳо 18)

Қисматҳои овезаи деворӣ: Маводи маърӯзаи деворӣ бояд маълумотҳои зеринро дошта бошад:

- Сархате, ки номи маърӯза, ному насаби маърӯзачӣ, ҷои қор ва ё макони таҳсили маърӯзачиро дарч менамояд;

- муқаддима (аз рӯи имконият)

- муҳимияти мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот;

- усулҳои тадқиқот;

- натиҷаҳо

- ҳулосаҳо

- маълумот оид ба татбиқи тадқиқот дар амалия ва ё дар раванди илмӣ (аз рӯи имконият)

Аёнӣ: Расмҳо ва ҷадвалҳо бояд номгузорӣ шуда бошанд. Тарҳи расмҳо, ҷадвалҳо, баландии ҳуруф, ғафсии ҳуруф дар графикҳо ва ғ. бояд аз масофаи 2 м. хонда шаванд. Барои беҳбудии намуди зоҳирӣ истифодаи маводҳои ранга иҷозат дода мешавад.

Дар рафти муаррифии маърӯзаҳо бояд муаллифон дар назди овезаи деворӣ худ хозир буда, ва барои ҷавоб додан ба саволҳои бамиёномада омода бошанд.

**Муовини ректор оид ба илм ва нашрия,
д.и.фарм., профессор**

Юсуфи С.Ҷ.

Маълумот барои тамос:

Али-Заде Сухроб Ғаффорович – ходими калони илмӣ Шуъбаи илм ва инноватсияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Тел.: +992 92 821 77 55; 44 600 36 30

Мавлонова Садорат Ниёзалиевна - корманди Шуъбаи илм ва инноватсияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Тел.: +992 909 99 55 66; 44 600 36 30

Намунаи навиштани фишурда

**ХУСУСИЯТҲОИ ТАШХИС ВА МУОЛИҶАИ ГИПОТИРЕОЗИ АВВАЛИЯ
ДАР МИЁНСОЛОН**

(бо хуруфи калон, ҳарфҳои сиёҳ)

Неъматова Ш.Д., Иноятова Н.А., Астанова М.Р.

(курсиви сиёҳ)

Кафедраи эндокринологияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино. Тоҷикистон

(хати ҳолӣ)

Роҳбари илмӣ – д.и.т., профессор Анварова Ш.С.

Мақсади таҳқиқот**Мавод ва усулҳои таҳқиқот****Натиҷаи таҳқиқот****Хулосаҳо****Корти сабти иштирокчӣ**

Корти пурқардашудаи сабти иштирокчӣ якҷоя бо фишурда дар шакли электронӣ ба таври ҳатмӣ ба сӯроғаи кумитаи тадорукот почтаи электронии conference@tajmedun.tj ирсол мешавад.

Корти сабти иштирокчӣ/гузоришдиҳанда	
Ном ва насаби иштирокчӣ/гузоришдиҳанда (пурра бо забонҳои русӣ, тоҷики ва англисӣ). Синну сол.	
Ҷойи кор, вазифа	
Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар бошад)	
Номи кафедра, донишгоҳ, кишвар бо забони русӣ	
Номи кафедра, донишгоҳ, кишвар бо забони тоҷики	
Номи кафедра, донишгоҳ, кишвар бо забони англисӣ	
Номи гузориш бо забони русӣ	
Номи гузориш бо забони тоҷики	
Номи гузориш бо забони англисӣ	
Сексияи гузориш	
Шакли иштирок (варианти интихобшуда бо харфҳои сиёҳ ва ба зераш хат кашидан чудо карда мешавад)	Нашри фишурда
	Нашри фишурда ва гузориш дар конференсия
Телефон барои тамос, e-mail	

Кумитаи тадорукот